

Тақризи

муқарризи расмӣ ба рисолаи илмии Дилшоди Ҳабибулло дар мавзӯи: “Тағийрпазирӣ генотипии аломатҳои аз ҷиҳати ҳочагидорӣ фоиданок дар баъзе навъҳои гандум ва ҳамавлоди ёбоии онҳо дар шароити водии Ҳисор” барои дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD) доктор аз рӯи ихтисоси 6D060707 – Генетика

Ба вучуд овардани навъҳои серҳосилу сифати биохимиявии донашон баланд ва дар айни замон дорои устувории экологию фитопатогенӣ буда, масоили муҳими илмӣ – амалӣ ба ҳисоб меравад. Агарҷӣ дар ин равиш корҳои зиёди илмӣ аз ҷониби мутахассисони ин соҳа анҷом дода шуда бошанд ҳам, вале талабот вобаста ба афзоиши аҳолии курраи Замин, тағийрёбии глобалии иқлими, кам гардидани ҳосилнокӣ ва осебазирии навъҳои гандум ба қасалиҳо, бешубҳа таҳияи усулҳои наву замонавӣ ва баландсифатро дар самти рушди корҳои генетикую селексионӣ, тақозо мекунад. Дар баробари ин, зарурате ба миён меояд, ки барои ҳалли ингуна масъалаҳо ҳарчи зудтар дар асоси барномаҳои ҳалталаби генетикую – селексионӣ омузиши заҳираҳои генетикии навъҳои пурқимати гандуми маҳаллию қадима ва намудҳои ёбоии сарабдодони онҳо (намудҳои авлоди *Aegilops L.*) таҳия гардида мавриди истифодаи мақсадноки селексионӣ, қарор дода шаванд. Зоро, дурагакунии зироатҳои мазрӯйӣ бо намудҳои авлоди хешони дурашон барои бавучудоварии навъҳо ва намунаҳои нави он растаниҳо ба талаботи баланди имрӯзai растанипарварӣ ҷавобгӯ мебошад. Аз ин рӯ, мақсад ва вазифаҳои дар ин кори таҳқиқотӣ дарҷ гардида, имконият медиҳад, ки генотипҳои пуарзиши зироатҳои қишоварзӣ, аз он ҷумла навъҳои гандум аник карда шуда, генофонди маводҳои аввалияи селексионӣ боз ғанитар гардонда шавад.

Барои ноил шудан ба мақсад дар кори диссертационӣ, докторант (PhD) масъалаҳои зеринро ҳал намудааст:

- Муайян намудани марҳилаҳои ҳоси афзоиш ва рушди навъҳои гандуми омӯҳташуда ва намудҳои ёбоии онҳо дар асоси мушоҳидаҳои фенологӣ;
- Таҳлили элементҳои соҳтории хӯша вобаста аз генотип, соли ҳосилдигӣ ва таъсири радиатсия (нурпошӣ) бо элементи радиатсионии Co_{60} ;
- Муайян намудани дараҷаи тобоварии навъҳои гандуми омӯҳташуда нисбат ба қасалии занги зард ва таҳқиқи микроскопии он дар марҳилаи пӯхтарасии уредоспора;
- Таҳлили биохимиявии дон дар навъҳои аз ҷиҳати генетикиӣ ва селексионӣ, пайдоиши гуногундоштаи гандум;

— Муайян намудани ҷузъҳои биохимиявии сифати дон ва «Таносуби вазни як дон ба вазни сафеда дар он» дар намудҳои гуногуни *Aegilops*, вобаста аз ғенотип ва шароити муҳити парвариши онҳо;

— Таҳлили муқоисавии ҳусусиятҳои генетикию-биокимиёвии дурагаи «Гандуми навъи Ҷагер x *Ae.tauschii*.» ва устувории он ба омилҳои муҳит.

Навовариҳои илмии таҳқиқот:

1. Дар натиҷаи таҳлили муқоисавии давраҳои нашъунамо ва инкишофи навъҳои таҳқиқшудаи гандум ва ҳамавлоди ёбоии онҳо, ба таври боварибахш умумият ва фарқияти онҳо нисбат ба мӯҳлат ва давраҳои байнифазагӣ, муайян карда шудааст.

2. Коркарди усулҳои микроскопӣ, барои ҳисоб ва муайян кардани марҳилаҳои рушди занги зард аниқ карда шудаанд, ки метавонанд барои муайянсозии баъзе рассаҳои нави он дар растаниҳои омӯҳташаванда, кӯмак расонанд.

3. Таҳлили биохимиявии дони навъҳои гандуми омӯҳташуда нишон дод, ки агар барои гандум равиши “ангиштобӣ” нақши муҳимтар дошта бошад, пас барои *Aegilops* равиши “сафедагӣ”, дар инкишофи дон аҳамияти хоса дорад.

4. Вобаста ба такроран киштукор кардани 9 навъи гандуми мuloим дараҷаи коэфисиенти тағийрёбии ($\psi\%$) унсурҳои асосии ҳӯшаи онҳо муайян карда шудааст. Нишон дода шудааст, ки агар дарозии ҳӯша ва миқдори ҳӯшачаҳо дар он дорои тағийрёбии кам бошанд, он гоҳ аломатҳои вазни ҳӯша, миқдори дон ва вазни поя тағийрёбиашон бештар ва хело назаррас мебошад. Ин аломатҳо дар якчоягӣ, моҳияти генетикӣ ва пайдоиши селексионии ғенотипҳои омӯҳташударо инъикос меқунанд.

Аҳамияти илмию амалии таҳқиқот. Муайян кардани марҳилаҳои нашъунамо, инчунин давомнокии давраҳои нашъунамои растаниҳои омӯҳташуда метавонад, бо истифода аз баъзе намудҳои *Aegilops* (дар корҳои селексионӣ) барои ба вучуд овардани навъҳои серсафеда ва ба муҳити атроф тобовари гандуми мулом мусоидат қунад.

Дар натиҷаи омӯҳтани дараҷаи тобоварии навъҳои гандуми мuloим ба занги зард муайян карда шуд, ки навъҳои Шумон, Садоқат, Ормон ба ин қасалӣ ва инчунин навъи Шамъ (гандуми саҳт) нисбати радиатсия (Co_{60}) ҳусусияти тобоварии бештар доранд.

Мувофиқи нақшай тадқиқотии генетикию биохимиявӣ, намунаи дурагаи навъи Ҷагер x *Ae.tauschii* муфассалтар омӯҳта шудааст, ки вай дар як ғенотип якчанд ҳусусиятҳои фоиданокро доро буда, метавонад дар корҳои селексионӣ ҳамчун маводи ибтидой, истифода бурда шавад.

Маводҳои илмии ин рисоларо ба донишҷӯёни курсҳои маҳсуси Биологии равияҳои “Генетика” ва “Селексияи растаниӣ” дар донишгоҳҳои Тоҷикистон

хамчун лексия тавсия карда мешавад, инчуунин ҳангоми гузаронидани корхой амалӣ, бошад барои омӯзиши дақиқтар усулҳои микроскопии микроорганизмҳо пешниҳод карда мешавад (занбӯруғҳо).

Нуқтаҳои асосии ба дифоъ пешниҳодшуда:

- Омӯзиши фенологӣ ва таҳлили муқоисавии унсурҳои соҳтории ҳӯша ва маҳсулнокии дони навъҳои гандуми пайдоишашон гуногун вобаста ба генотип ва солҳои омӯзиш;
- Баҳодиҳии иммунологии дараҷаи муқовимати навъҳои гандум ва пешавлоди онҳо ба таъсири занги зард, барои навъбандии онҳо аз рӯи дараҷаи муқовимат ва муайян намудани рассаҳои хоси навъҳои омӯхташуда, нисбат ба ин патоген;
- Тадқиқоти микроскопии спораҳои занги зард дар марҳилаи болигшавии уредоспораҳо дар навъҳои гандуми омӯхташуда, барои муайян кардани дараҷаи шабоҳат ва фарқияти онҳо тиқи параметрҳои морфобиологӣ (спораҳои омӯхташуда) вобаста ба генотип ва дараҷаи муқовимати навъҳои омӯхташуда ба ин патоген;
- Таҳлили биохимиявии таркиби дон дар навъҳои гандуми омӯхташуда ва намудҳои *Aegilops*, вобаста ба якчанд соли парвариш ва омилҳои иқлими махалли зисти онҳо, ҷиҳати рушду равишҳои селексиони-генетикӣ, ҳамчун маводи аввалия барои ба вучуд овардани навъҳои баландсифат ва ба касалиҳо тобовар;
- Ба вучуд овардани маводи ибтидоии пурарзиши гандуми мулоим, ки ба шароити табиию иқлими махал мутобиқат доранд ва инчуунин тавсифи генотипии дурагаи константии (собити ё намунаи) гандуми навъи Ҷагер x *Ae. tauschii*, аз рӯи аломатҳои омӯхташуда.

Мутобиқати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмӣ.

Диссертатсия ба якчанд банди шиносномаи ихтисоси 6D060707 – «Генетика» мутобиқат мекунад:

Мувофиқи банди 4. Омӯзиши фенологии марҳилаҳои нашъунамои навъҳои ояндадори гандуми мулоим ва ҳамавлоди ёбоии онҳо, – боби 3 зербоби 3.1 ва 3.2.;

Мувофиқи банди 6. Аз боби 3 то боби 6 рост меояд;

Мувофиқи банди 8. Таъсири радиационии Co_{60} ба дони навъҳои омӯхташудаи гандум, – боби 5 зербоби 5.3.;

Мувофиқи банди 12. Аз боби 3 то боби 6 рост меояд;

Мувофиқи банди 14. Арзиши агробиологии устувории гандум ба занги зард, Бақайдгирии биосистематикии растаниҳо аз рӯи дараҷаи сироятёбӣ ба занги зард, Таҳкики микроскопии занги зард дар марҳилаи ба болиграсии уредоспораҳо – боби 4, – зербои 4.1., ва 4.2.;

Мувофиқи банди 16. Аз боби 3 то боби 6 рост меояд;

Тасвиб ва амалисозии натиҷаҳои диссертатсия. Маводҳои рисолаи илмӣ дар семинарҳои илмии ҳамасолаи Институти ботаника, физиология ва генетикаи растани АМИТ, конференсияи IV-уми байналмилалии илмӣ-амалӣ «Нақши олимони ҷавон дар рушди илм, навоварӣ ва технология» (Душанбе 2020); конференсияи ҷумҳурӣ «Гуногуннамудии биологии экосистемаҳои кӯҳии Помир вобаста ба тағйирёбии иқлими» (Хоруғ, 2021), баррасӣ гардидааст.

Робитаи таҳқиқот бо барномаҳо (лоиҳаҳо) ва ё мавзӯъҳои илмӣ. Диссертатсия дар доираи мавзӯи илмӣ-тадқиқотии озмоишгоҳи бехатарии биологии Институти ботаника, физиология ва генетикаи растани АМИТ: «Механизмҳои генетикию-молекулавӣ ва устувории растаниҳое, ки дар асоси услҳои биотехнологӣ ба даст оварда шудаанд» ва дар зермавзӯи «Омӯзиши генетикию-молекулавӣ ва физиологию – биохимиявии генофонди зироатҳои ғаладонагӣ бо мақсади истифодаи онҳо дар селексияи навъҳои нави ҳосилнок» иҷро карда шудааст (рақами қайди давлатӣ №0116TJ00540).

Саҳми шахсии докторант (PhD) дар таҳқиқот: муаллиф шахсан дар ҷамъоварӣ ва таҳлили сарчашмаҳо адабиётҳои илмӣ, оид ба самти таҳқиқот, гузаронидани таҷрибаҳои саҳроӣ ва мушоҳидаҳои фенологӣ, гузаронидани корҳои озмоишгоҳӣ, усуљҳои дурагақунӣ, интиҳоб, коркард ва ба дастовардани натиҷаи илмӣ, коркарди оморӣ ва навишти мақолаҳои илмӣ иштирок кардааст, ки ин 80-85%-ро ташкил медиҳад.

Интишороти натиҷаи рисолаи илмӣ. Оид ба мавзӯи диссертатсия 7-кори илмӣ-таҳқиқотӣ, аз ҷумла 4 мақолаи илмӣ дар мачаллаҳое, ки аз тарафи КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул карда шудааст, 1 монография дар ҳаммуаллифӣ ва 2 фишурда ба нашр расидааст.

Соҳтор ва ҳаҷми диссертатсия. Рисолаи илмӣ дар ҳаҷми 143 саҳифаи чопи компьютерӣ дарҷ гардидааст ва аз 6 боб, 29 расм, 22 ҷадвал, хуносахо ва замимаҳо иборат мебошад. Дар рисола 126 номгӯи сарчашмаҳои адабиётӣ, истифода бурда шудааст, ки аз он 21-тояш бо забонҳои ҳориҷӣ мебошанд.

Диссертатсия ба талаботи банди 67 ва 69 – и тартиби додани дараҷаҳои илмӣ ва унвонҳои илмӣ (дотсент, профессор), ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30-юми июни соли 2021, таҳти №267 тасдиқ шудааст, мувофиқ мебошад. Он фарогири масъалаҳое, мебошад, ки барои рушди илми генетика ва селексия дар Тоҷикистон муҳим арзёбӣ мегардад. Диссертатсия аз тарафи муаллиф мустакилона навишта шуда, кори ба анҷомрасидаи комил мебошад. Натиҷҳо ва нуқтаҳои навини илмии барои химоя пешниҳод шуда, саҳми шахсии муаллифи диссертатсияро нишон медиҳад.

Мавзӯъ ва мазмуни таҳқиқот ба шиносномаи ихтисоси 6D060707 – Генетика, ки аз рӯи он ба Шӯрои диссертационӣ мувофиқи фармоиши

Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Чумхурии Тоҷикистон аз санаи 02 марта соли 2022, таҳти №86/шд ҳуқуқи қабули диссертатсияҳо барои химоя дода шудааст, мувофиқ мебошад. Ҳамзамон таҳқиқот ба талаботи Феҳристи ихтисосҳое, ки аз рӯйи онҳо дар Чумхурии Тоҷикистон унвонҳои илмӣ дода мешаванд ва бо қарори Раёсати Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Чумхурии Тоҷикистон аз 02 марта соли 2022, таҳти №86/шд тасдик шудааст, мувофиқат мекунад.

Дар таҳқиқоти диссертатсионии Дилшоди Ҳистифодаи мавод бидуни иқтибос ба муаллиф мавҷуд набуда, тамоми сарчашмаҳои истифодашуда бо ишора ба муаллиф ё маъҳаз тавассути иқтибос ба расмият дароварда шудаанд, ки аз риоя шудани ба талаботи банди 2 ва зербандҳои 67 ва 69 «Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ ва унвони илмӣ (дотсент, профессор)» - и Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Чумхурии Тоҷикистон, ки бо қарори Ҳукумати ҶТ аз 30 июня соли 2021, таҳти №267 тасдик шудааст, комилан мувофиқат мекунад ва гувоҳӣ медиҳад.

Диссертатсия кори илмии ба анҷомрасида буда, барои дарёғти дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD) доктор аз рӯи ихтисоси 6D060707 – Генетика мувофиқ аст.

Дар диссертатсияи мазкур дар баробари ҷустуҷӯҳои бобарори эксперименталӣ баҳсу баррасиҳои муҳими илмӣ баъзе камбуҷиҳо ва норасоиҳо низ ҷой доранд, ки зикри онҳо барои такмили диссертатсия аз аҳамият ҳолӣ нестанд:

1. Дар боби – 2., зербоби – 2.1., характеристикаи навъи гандуми Ориёно дода нашудааст.
2. Дар боби – 2, зербоби 2.3., “Шароити агроклимии макони гузаронидани таҷрибаҳо” фоизи намнокии ҳаво оварда нашудааст, ҳоло он ки афзоиши касалии занги зард аз он вобастагии калон дорад (саҳифаи 46).
3. Дар саҳифаи 47 – дар ҷадвали 2.2.1., ҳарорати миёнаи ҳаво бо ҳарорати миёнаи бисёрсола муқоиса карда нашудааст.
4. Дар саҳифаи 116 – чунин ҳулосабарори оварда шудааст: Ҳамин тавр, натиҷаҳо нисбатан аниқ нишон медиҳанд, ки дурагай омӯҳташуда аз ҷиҳати генотипикӣ ӯстувортар буда, аз рӯи баъзе аломатҳои морфобиологии омӯҳташуда аз навъҳои омӯҳташудаи гандум бартарӣ дорад. Инро чигуна ғаҳмидан мумкин аст?

Камбуҷиҳои ҷойдошта қиммати корро коста намекунад ҷузъӣ, дуюмдарача ва дар оянда барои диссертант ислоҳшаванда мебошад.

Диссертатсияи Дилшоди Ҳабибулло дар мавзӯи: “Тағийирпазирии генотипии аломатҳои аз ҷиҳати хочагидорӣ фоиданок дар баъзе навъҳои гандум ва ҳамавлоди ёбоии онҳо дар шароити водии Ҳисор” таҳқиқоти комилу

анчомёфта буда, мазмуни он бо муҳтавои дар автореферати диссертатсия оварда шуда мувофиқат менамояд. Мақолаҳои илмии чоннамудаи муҳаккик мазмун ва мӯҳтавои асосии диссертатсияро инъикос мекунанд.

Диссертатсия ба талаботи Комиссияи олии аттестационии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон комилан ҷавобгӯ мебошад.

Муаллифи он сазовори дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD) доктор аз рӯи ихтисоси 6D060707 – Генетика мебошад.

Муқарризи расмӣ:

Эшонова Зебунисо – номзади илмҳоишишварзӣ, мудири озмоишгоҳи селексияи гандум ва ҷави Институти зироаткории Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон Эшонова

Имзои н.и.к., З. Эшонова – ро
тасдик мекунам:

Нозари кадрҳои Институти зироаткории АИКТ
Раҷабзода Ф. Ф.

«21 » Февраль соли 2023

Нишонӣ:

735022, Ҷумҳурии Тоҷикистон,
шахри Ҳисор, шаҳраки Шарора,
кӯчаи Дӯстӣ

Тел: (+992)777-17-79-70,
(+992)555-55-92-79

E-mail: ziroatkor@mail.ru

Web: www.zemledelie-tj.ucoz.ru